

**(Аз эътибор соқит доништа шуд бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5
март соли 2007 №233).**

**ҚОНУНИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи хизмати давлатӣ**

**(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1998, № 22, мод. 297; соли 2002, № 4, қисми 1, мод. 203;
соли 2005, № 7, мод. 407; соли 2006, №3, мод. 154)**

Ин қонун асосҳои ҳуқуқии ташкил ва фаъолияти хизмати давлатиро дар мақомоти давлатӣ, ки мувофиқи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конституционӣ, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешаванд, муқаррар мекунад ва муносибатҳои ҷамъиятиро вобаста бо фаъолияти давлат оиди фароҳамоварии шароити ташкилию ҳуқуқӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ барои аз тарафи шаҳрвандони ҷумҳурӣ амалӣ намудани ҳуқуқҳояшон ба хизмати давлатӣ танзим менамояд.

БОБИ 1. ҚОИДАҲОИ УМУМӢ

Моддаи 1. Истилоҳот ва мафҳумҳое, ки дар ин қонун истифода мешаванд

Дар ин қонун истилоҳот ва мафҳумҳои зайл истифода мешаванд:

а) мақоми давлатӣ-қисми таркибии бо қонун ташкилёфтаи дастгоҳи давлати буда, мувофиқи вазифаҳои хизматиаш ба вай салоҳият ва сохтори аз он бармеомадагӣ вогузор гардида, ваколатҳои давлатию ҳокимиятиро дар шаклҳои ташкилию ҳуқуқии ба худ хос иҷро менамояд;

б) мансаби давлатӣ-мансаб дар мақомоти давлатӣ бо доираи муқарраршудаи вазифаҳо оид ба амалӣ намудани ваколатҳои мақомоти давлати, вазифаҳо ва фаъолияти давлат;

в) мансабҳои давлатии ҳокимияти давлати – мансабҳое, ки Конститутсия, қонунҳои конституционӣ ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бевосита иҷро намудани ваколатҳои мақомоти давлати муқаррар кардаанд;

г) мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ-мансабҳое мебошанд, ки мувофиқи тартиби муқарраркардаи қонун барои таъмини бевоситаи иҷрои ваколатҳои шахсони мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатиро ишғолкунанда ташкил шудаанд, инчунин мансабҳое, ки аз тарафи мақомоти давлати барои иҷро ва таъмин кардани ваколатҳояшон таъсис дода шудаанд;

д) хизмати давлати - фаъолияти касбии шахсоне, ки мансабҳои давлатии хизмати давлатиро оид ба таъмини иҷрои ваколатҳои мақомоти давлати ишғол менамоянд;

е) хизматчи давлати - шахсе, ки мансаби муздноки давлатиро дар хизмати давлати ишғол менамояд ва мувофиқи қонун вазифаҳои хизмати оиди таъмини иҷрои ваколатҳои мақомоти давлати амалӣ мекунад;

ж) хизматчи - шахсе, ки мансаби дар ҷадвали штатии мақомоти давлати дохилшударо ба мақсади таъмини техникаи фаъолияти онҳо ишғол менамояд;

з) шахси мансабдор - шахсе, ки мувофиқи Конститутсия (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конституционӣ, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалӣ намудани вазифаҳои ҳокимияти давлати ё воҳидҳои сохтори он ба вай салоҳият дода шудааст;

Моддаи 2. Ҳуқуқ ба хизмати давлатӣ

Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конституционӣ, ин қонун ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати давлати ҳуқуқӣ баробар доранд.

Моддаи 3. Самтҳои асосии сиёсати давлати дар соҳаи хизмати давлатӣ

Самтҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси мақсаду вазифаҳо ва принципҳои асосии фаъолияти муассисаи хизмати давлатӣ, таъмини кори самарабахши ҳамаи мақомоти давлатӣ мувофиқи салоҳияти онҳо муайян карда мешаванд.

Моддаи 4. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар бораи хизмати давлатӣ

Қонунҳо дар бораи хизмати давлатӣ аз Конститутсия (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конституционӣ, ин қонун, Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонуну санадҳои маъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст.

Хусусиятҳои хизмати давлати дар мақомоти алоҳидаи давлати тавассути қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дар назардошти қоидаҳои ин қонун муқаррар карда мешаванд.

Моддаи 5. Доираи амали ин қонун

Амали ин қонун нисбати шахсоне татбиқ мегардад, ки мансаби давлатии хизмати давлатиро дар мақомоти зерин ишғол менамоянд:

1) кумитаҳо, комиссияҳо ва Дастгоҳҳои Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

2) дастгоҳҳои судҳо ва мақомоти прокуратура;

3) мақомоти давлатӣ, ки бевосита ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошанд;

4) вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ;

5) мақомоти давлатие, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис менамояд;

6) ташкилотҳои тобеи вазоратҳо ва кумитаҳои давлатӣ, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис карда шудаанд;

7) мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо ва воҳидҳои сохтории онҳо, дастгоҳҳои раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳо;

8) дастгоҳҳои мақомоти худидораи шахрак ва деҳа (ҷамоатҳо).

Амали ин қонун нисбати шахсони зерин, ки мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатиро ишғол мекунанд ва статуси ҳуқуқии онҳо тавассути Конститутсия (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конституционӣ ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад, татбиқ намегардад:

1) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;

2) Раиси Маҷлиси миллий, Раиси Маҷлиси намояндагон, муовини онҳо, аъзои Маҷлиси миллий ва вакилони Маҷлиси намояндагон Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

3) Раис, муовинони вай ва судяҳои Суди конституционӣ, Суди Оли, Суди Олии иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, раисони судҳо, муовинони онҳо ва судяҳои ҳамаи судҳо.

Мувофиқи Конститутсия (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар қисме, ки бо ин қонун танзим нагардидааст, статуси ҳуқуқии ашхоси зерин тавассути қонунҳои конституционӣ ва дигар санадҳои қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад:

1) Сарвазир ва аъзоёни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

2) Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, раисони вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо;

3) Раиси Бонки миллии Тоҷикистон ва муовинони вай;

4) Прокурори Генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовинони вай ва прокурорҳои поёни, муфаттишони прокуратура;

5) Раис, муовини раис, котиб ва аъзоёни Комиссияи марказии интиҳобот ва раёйпурсӣ;

6) кормандони ҳадамоти дипломатӣ, нотариат, мақомот ва воҳидҳои Бонки миллии Тоҷикистон, мақомоти амният ва қорҳои дохилӣ, мақомоти андоз ва гумрук;

7) хизматчиёни ҳарбӣ.

Моддаи 6. Принсипҳои хизмати давлатӣ

Принсипҳои хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз инҳо иборатанд:

1) волоияти Конститутсия (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;

2) садоқат ба халқи Тоҷикистон;

3) инсондустӣ ва адолати иҷтимоӣ;

4) афзалияти ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд;

5) демократизм ва ошкорбаёнӣ;

6) беҳизбӣ ва хусусияти дунявӣ;

7) қонунӣ, салоҳиятноки, поквичдонӣ;

8) қонунӣ, масъулияти шахсӣ ва интизомноки дар иҷрои вазифаҳои хизмати;

9) таҳти назорат ва ҳисоботшаванда будани хизматчиёни давлатӣ;

10) ҳимояи ҳуқуқӣ ва иҷтимоии хизматчиҳои давлатӣ;

11) ихтиёрӣ будани хизмати давлатӣ ва ҳуқуқӣ баробар доштани шаҳрвандон ба он;

Дар мақомоти давлатӣ ва дастгоҳҳои онҳо ба таъсис ва фаъолияти сохторҳои аҳзоби сиёсӣ, ташкилотҳои динӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ғайр аз иттифоқҳои касаба, роҳ дода намешаванд.

Моддаи 7. Мақоми идоракунии хизмати давлатӣ

Барои таъбиқи сиёсати ягонаи давлатӣ ва идоракунии хизмати давлатӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раёсати хизмати давлатӣ таъсис дода мешавад. Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- 1) талаботи мақомоти давлатӣ ва дастгоҳҳои онҳоро оид ба кадрҳо пешбинӣ мекунад;
- 2) лоиҳаи санадҳои меъёриро оид ба масъалаҳои хизмати давлатӣ таҳия намуда, ба тартиби муқарраршуда барои баррасӣ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мекунад;
- 3) барои интихоби кадрҳо бо роҳи озмун ва аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ роҳбарии методӣ менамояд;
- 4) таълим ва тайёрии касбии хизматчиёни давлатиро ба роҳ, менамояд;
- 5) оид ба феҳристи мансабҳои давлатӣ ва хизматчиёни давлатӣ ва ба онҳо дохил намудани тағйирот тақлифҳо тартиб медиҳад;

- 6) талаботи таҳассусиро, ки нисбати мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ пешниҳод мешаванд ва феҳристи ихтисосҳои мансабҳои давлатии хизмати давлатиро тартиб медиҳад, дар бораи баробарарзиш донишҷӯи маълумот қарор қабул мекунад ва риояи онро назорат менамояд;

- 7) оиди баланд бардоштани самаранокии хизмати давлатӣ дар мақомоти давлатӣ чорабиниҳо тартиб медиҳад, онҳоро ҷамоаҳои месозад ва ба иҷрояшон назорат мекунад;

- 8) ваколатҳои дигареро, ки бо қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд, амалӣ менамояд.

Низомнома ва сохтори Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

Масъалаҳои ҷамоаҳои хизмати давлатӣ дар мақомоти давлатӣ, ки вазъи ҳуқуқии онҳоро қонунҳои алоҳидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамоянд, тавассути ҳамаин мақомот ҳал карда мешаванд.

Роҳбарии бевосита ба кадрҳои хизмати давлатӣ аз тарафи маъмурияти мақоми дахлдори давлатӣ ба воситаи ҳадамоти кадрӣ он дар асоси Низомномаи ягона оиди хизмати кадрҳо, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд, сурат мегирад.

БОБИ 2. ТАШКИЛ ВА АДОИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ

Моддаи 8. Категорияҳои ва Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва талаботи таҳассусӣ нисбати хизматчиёни давлатӣ

Мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ ба категорияҳои зайл тақсим мешаванд:

категорияи олий – мансабҳои олии давлатии хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

категорияи якум – мансабҳои асосии давлатии хизмати давлатӣ;

категорияи дуюм – мансабҳои пешбари давлатии хизмати давлатӣ;

категорияи сеюм – мансабҳои калони давлатии хизмати давлатӣ;

категорияи чорум – мансабҳои хурди давлатии хизмати давлатӣ.

Ба категорияҳои мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ мансуб донишҷӯи мансабҳои хизмати давлатӣ, тағйир додан ӯ аз категорияҳои мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ хориҷ кардани онҳо аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

Номгуи мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ ва мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ Феҳристи вазифаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд, ки он аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

Ба Феҳристи мазкур номгуи ихтисосҳои мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ ва талаботи ихтисосие, ки нисбати шахсонӣ ин вазифаҳоро ишғолкунанда пешниҳод мешавад, замима мегардад.

Ба талаботи таҳассусие, ки нисбати хизматчиёни ишғолкунандаи мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ пешниҳод мегардад, инҳо тааллуқ доранд:

савияи маълумоти касбӣ бо назардошти категория ва ихтисоси мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ;

собиқа ва таҷрибаи кор аз рӯи ихтисос;

донишҷӯи Конституция (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба иҷрои ўҳдадорихои мансабҳои дахлдор тааллуқ, доранд.

Шаҳрвандоне, ки ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ довталаб мебошанд, бояд маълумоти зерин дошта бошанд:

- 1) барои ишғол намудани мансаби олий ва асосии давлатии хизмати давлатӣ - маълумоти олии касбӣ аз рӯи таҳассусӣ мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ ӯ маълумоти бо он баробарарзиш, инчунин маълумоти олии касбии иловагӣ аз рӯи ихтисоси мансаби давлатии хизмати давлатӣ;

- 2) барои ишғол намудани мансабҳои пешбар ва калони давлатии хизмати давлатӣ - маълумоти олии касбӣ аз рӯи ихтисоси идоракунии давлатӣ ӯ аз рӯи таҳассусӣ мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ ӯ маълумоте, ки бо он баробарарзиш донишҷӯи мешавад;

- 3) барои ишғол намудани мансабҳои хурди давлатии хизмати давлатӣ маълумоти миёнаи касбӣ аз рӯи таҳассуси мансаби давлатии хизмати давлатӣ ӯ маълумоте, ки бо он баробарарзиш донишҷӯи мешавад.

Қарор дар бораи баробарарзиш дониستاني маълумоти шахсоне, ки довталаби мансабҳои олий ва асосии давлатии хизмати давлати мебошанд, аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешавад.

Қарор дар бораи баробарарзиш дониستاني маълумоти шахсони довталаби мансабҳои пешбар ва калони давлатии хизмати давлати аз тарафи Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешавад.

Қарор дар бораи баробарарзиш дониستاني маълумоти шахсоне, ки довталаби мансабҳои хурди давлатии хизмати давлати мебошанд, аз тарафи роҳбари мақомоти дахлдори давлати қабул карда мешавад.

Талаботи дигар оид ба мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ тавассути қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии мақомоти давлати нисбати хизматчиёни давлатии ин мақомоти давлати муқаррар шуда метавонанд.

Мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ аз рӯи тахассусҳо тақсим мешаванд, ки онҳо барои иҷрои ўҳдадорихои вазифаи давлатии хизмати давлати аз рӯи ягон ихтисос маълумоти дахлдори касбӣ доштани хизматчиини давлатиро пешбинӣ мекунанд.

Тахассуси мансабҳои давлатии хизмати давлати вобаста ба хусусиятҳои вазифавии онҳо ва масъалае, ки ба салоҳияти мақомоти дахлдори давлати тааллуқ доранд, муқаррар карда мешавад.

Шахсоне, ки бо хизматрасонии техники ва таъминоти фаъолияти мақомоти давлати ва дастгоҳҳои онҳо машғуланд, хизматчиёни давлати ҳисобида намешаванд. Феҳристи чунин шахсон аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

Моддаи 9. Ба хизмати давлати дохил шудан ва дар хизмати давлатӣ будан

Ба хизмати давлати шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки синнашон аз 18 боло ва соҳиби маълумоти дахлдор буда, ба талаботи ин қонун ҷавоб дода метавонанд, қабул карда мешаванд.

Ҳангоми ба хизмати давлати дохил шудан шаҳрвандон ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод мекунанд:

аризаи шахсӣ;

ҳуҷҷате, ки шахсиятро тасдиқ мекунанд;

дафтарчаи меҳнатӣ;

ҳуҷҷат дар бораи маълумот;

маълумот аз мақомоти дахлдори андоз дар бораи пешниҳод намудани оид ба вазъи амволӣ;

хулосаи тиббӣ дар бораи вазъи саломатӣ;

ҳуҷҷатҳои дигаре, ки қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардаанд.

Шаҳрванд дар чунин мавридҳо наметавонад ба хизмати давлати қабул шавад ва дар хизмати давлати бошад:

1) агар ғайриқобили амал будан ё маҳдудияти қобили амал будани вай бо қарори суд, ки қувваи қонунӣ пайдо кардааст, муқаррар гардида бошад;

2) агар доғи суди барои содир кардани ҷинояти барқасдона бардошта ё адо карда нашуда бошад, ки он барои мансаби давлатии хизмати давлатиро ишғол намудани ӯ номуносиб аст.

3) агар аз гузаштани расмиёти тартибдиҳии иҷозат ба маълумоти дорой сирри давлати, хизмати ё дигар сирри тавассути қонун ҳифзшаванда саркашӣ намояд, дар сурате, ки иҷрои вазифаҳои хизмати дар вазифаи давлатии хизмати давлати, ки шаҳрванд даъвои ишғол кардани онро дорад, бо истифодаи чунин маълумот алоқаманд бошад;

4) дар сурати доштани хешовандӣ ё қудогӣ (падару модар, зану шавҳар, бародарон, хоҳарон, писарон, духтарон, инчунин бародарон, хоҳарон, падару модарон ва фарзандони зан ё шавҳар) бо хизматчиини давлати, агар хизмати давлатии онҳо бо тобеияти бевосита ё назорати яқдигарӣ алоқаманд бошад;

5) дар сурати доштани шаҳрвандии давлати хоричӣ, ба истиснои ҳолатҳое, ки агар иҷозат ба хизмати давлати бо шартномаҳои муштараки байнидавлатӣ танзим гардида бошад;

б) дар мавриди дигари истисноӣ, ки тавассути қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст.

Маълумоте, ки мувофиқи ин қонун ҳангоми ба вазифаи давлати дохил шудани шаҳрванд, инчунин дар вақти ҳал намудани масъалаи ба вазифаи давлатии хизмати давлатии категорияи олий ва яқум таъиншавии вай пешниҳод гардидаанд, ба тартиби муқарраркардаи қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди санҷиш қарор дода мешаванд.

Дар баъзе мақомоти давлатӣ барои санҷиши маълумоте, ки аз тарафи шаҳрванд ҳангоми ба хизмати давлатӣ дохил шудан ва ба мансаби давлатии хизмати давлатии категорияи олий ва яқум таъин гардидани вай пешниҳод мешавад, қонун талаботи иловагӣ муқаррар карда метавонад.

Агар дар рафти санҷиш ҳолатҳое муқаррар карда шаванд, ки барои ба хизмати давлатӣ дохил шудан монеъ мегарданд, ба шаҳрванди мазкур дар бораи радкунии қабули вай ба хизмати давлатӣ ва сабабҳои чунин радкунии ба таври хаттӣ хабар дода мешавад.

Шаҳрванд ба хизмати давлатӣ дар асоси шартномаи меҳнатӣ (қарордод), ки мутобиқи Кодекси меҳнатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон баста мешавад, дохил мегардад.

Ба хизмати давлатӣ дохилшавии шахрванд мувофиқи тартиби муқарраршуда бо қарори мақоми дахлдори давлатӣ (шахси мансабдор) дар бораи ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ таъин гардидани шахрванд ба расмият дароварда мешавад.

Моддаи 10. Озмун барои ишғол намудани ҷои холи дар мансаби давлатии хизмати давлатӣ

Озмун барои ишғол намудани ҷои холи дар мансаби давлатии хизмати давлатӣ (минбаъд-озмун) баробарии шахрвандонро барои дохил шудан ба хизмати давлатӣ таъмин менамояд.

Озмун дар байни шахрвандоне, ки барои иштирок кардан дар он ариза додаанд, бо риояи шарту шароити муқарраркардаи моддаи 9 ин қонун гузаронида мешавад.

Хизматчиёни давлатӣ ба озмун, сарфи назар аз он ки ҳангоми гузаронидани озмун ҷи гуна мансабҳоро ишғол мекунанд, иштирок карда метавонанд.

Озмун дар шакли озмуни ҳуҷҷатҳо (барои ишғол намудани ҷои холи дар мансабҳои давлатии хизмати давлатии категорияҳои олий, якум, дуюм) ё озмун-санчиш (барои ишғол намудани ҷои холи дар мансабҳои давлатии хизмати давлатии категорияҳои сеюм, чорум) гузаронида шуданаш мумкин аст.

Озмун бо қарори мақомоти давлатӣ ё шахси мансабдор, ки ба ҳамин мансаби давлатии хизмати давлатӣ таъин намудан ба салоҳияти вай тааллуқ, дорад, гузаронида мешавад. Барои гузаронидани озмун комиссияи озмун ташкил дода мешавад.

Озмуни ҳуҷҷатҳо аз тарафи комиссияи озмун ташкил карда шуда, он ба иштирокчиёни озмун дар асоси ҳуҷҷатҳо дар бораи маълумот, дар бораи гузаштани хизмати давлатӣ ва дигар фаъолияти меҳнатӣ, инчунин тавсияномаҳо, натиҷаи санчиш ва ҳуҷҷатҳои дигар, ки бо қарори мақомоти дахлдори давлатӣ пешниҳод мегарданд, баҳо медиҳад.

Озмун - санчиш аз тарафи комиссияи озмун гузаронида мешавад. Ба озмун-санчиш метавонад аз санчиш гузаштан, таҷрибаомузӣ дар мансаби дахлдори давлатии хизмати давлатӣ дохил шавад.

Ахборот дар бораи рӯз, ҷои ва шароити гузаронидани озмун дар матбуот чоп карда шуданаш мумкин аст.

Қарори комиссияи озмун барои таъин шудан ба мансаби дахлдори давлатии хизмати давлатӣ ё радкунии ҷунин таъиншавӣ асос мебошад.

Ба ҳар иштирокчии озмун дар бораи натиҷаи озмун дар шакли хаттӣ дар давоми як моҳ аз рузи хатми он хабар дода мешавад.

Нисбати қарори комиссияи озмун ба суд шикоят кардан мумкин аст.

Шарту шароити дигари гузаронидани озмун тавассути қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Моддаи 11. Санчиш дар хизмати давлатӣ

Барои шахрванде, ки бори аввал ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ қабул шудааст ё барои хизматчии давлатӣ ҳангоми ба мансаби давлатии хизмати давлатии категорияи дигар ва ихтисоси дигар гузаронида шуданаш ба муҳлати то шаш моҳ санчиш муқаррар шуда метавонад.

Давраи қорношоямии муваққатӣ ва давраҳои дигар, ки хизматчии давлатӣ бо сабабҳои узрнок дар хизмат ҳозир набуд, ба муҳлати санчиш ҳисоб карда намешавад.

Нисбати хизматчии давлатӣ дар давраи санчиш амали ин қонун татбиқ мешавад.

Ба хизматчии давлатӣ то хатми муҳлати санчиш рутбаи таҳассуси навбатӣ дода намешавад. Дар сурати гайриканоатбахш будани натиҷаи санчиш хизматчии давлатӣ бо розигии ҳудаш ба вазифаи пештара ё дигар вазифаи давлатии хизмати давлатӣ гузаронида шуда метавонад ва агар инро нахоҳад, аз қор сабуқдуш карда мешавад.

Агар муҳлати санчиш гузашта бошад хизматчии давлатӣ ба иҷрои уҳдадорихои вазифавиаш идома диҳад, у аз санчиш гузашта ҳисобида мешавад ва баъдан аз қор сабуқдуш шудани вай фақат дар асосҳои пешбиникардаи қонун мумкин аст.

Моддаи 12. Омузиш, тақмили дониш, баланд бардоштани дараҷаи таҳассус ва таҷрибаомузии хизматчиёни давлатӣ

Ба хизматчиёни давлатӣ барои омузиш, тақмили дониш, баланд бардоштани дараҷаи таҳассус дар муассисаҳои таълимии дахлдор, инчунин бо роҳи таҷрибаомузӣ шароит муҳайё карда мешавад.

Тартиб ва шартҳои омузиш, тақмили дониш ва баланд бардоштани таҳассуси хизматчиёни давлатӣ, инчунин гузаштани таҷрибаомузӣ аз тарафи Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси пешниҳодоти мақомоти дахлдори давлатӣ муайян карда мешавад.

Моддаи 13. Аттестатсияи хизматчии давлатӣ

Ба мақсади тақмили фаъолияти хизмати давлатӣ, беҳбуди тайёркунӣ, хоста гирифтани за ҷобачогузориҳои кадрҳо, таъмини мувофиқати онҳо ба мансаби ишғолнамуда, ҳавасмандонии камолоти дараҷаи касбӣ, баланд бардоштани сифат ва

самаранокии кор, мунтазам гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлати, ба истиснои онхое, ки мансабҳои категорияҳои олий ва якумро ишгол мекунанд, гузаронида мешавад.

Тартиб ва шароити гузаронидани аттестатсияи тавассути қонунҳо ва дигар санадҳои маъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.

Моддаи 14. Рутбаҳои таҳассусии хизматчиёни давлатӣ

Рутбаҳои таҳассусии хизматчиёни давлати мутобиқати дараҷаи тайёрии касбии хизматчиёни давлатиро ба талаботи таҳассуси, ки нисбати мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ ба миён гузошта мешаванд, нишон медиҳанд.

Ба хизматчиёни давлати рутбаҳои таҳассусии зайл дода шуда метавонанд:

мушовири хакикии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон - ба хизматчиёни давлатие, ки мансабҳои давлатии хизмати давлатии категорияҳои олиро ишгол мекунанд;

мушовири давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон - ба хизматчиёни давлатие, ки мансабҳои давлатии хизмати давлатии категорияҳои олий ва якумро ишгол мекунанд;

мушовири давлатии дараҷаи 1,2 ва 3 - ба хизматчиёни давлатие, ки мансабҳои давлатии хизмати давлатии категорияҳои якум ва дуумро ишгол мекунанд;

мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1,2 ва 3 - ба хизматчиёни давлати, ки мансабҳои давлатии хизмати давлатии категорияи дуум ва сеюмро ишгол мекунанд;

референти хизмати давлатии дараҷаи 1,2 ва 3 - ба хизматчиёни давлати, ки вазифаҳои давлатии хизмати давлатии категорияи чорумро ишгол менамоянд.

Рутбаҳои таҳассусии мушовирони хакикии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мушовирони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мушовирони давлатии дараҷаи 1,2 ва 3 аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд.

Дигар рутбаҳои таҳассуси аз тарафи мақомоти давлати (шахси мансабдор), ки хизматчиёни давлатиро ба қор қабул намудааст, дода мешаванд.

Дар бораи додани рутбаи таҳассуси ба дафтарчаи меҳнатии хизматчиёни давлатӣ кайд карда мешавад.

Ба хизматчиёни давлати ба тартиби зайл рутбаи таҳассусии навбатӣ дода мешавад:

референти хизмати давлатии дараҷаи 1,2,3- баъди якуним сол;

мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1,2,3 - баъди ду сол;

мушовири давлатии дараҷаи 1,2,3 - баъди се сол;

мушовири хакикии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мушовири давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон - ба таври инфиродӣ бо пешниҳоди Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси дархости асосноккардашудаи мақомоти давлати, ки хизматчиёни давлати дар он қор мекунад, дода мешавад.

Барои иҷро намудани супоришҳои махсусан масъулиянок ба хизматчиёни давлати пеш аз мӯҳлат дар ҳудуди категорияи дахлдори мансабҳои рутбаи таҳассусии навбатӣ дода шуда метавонад.

Рутбаҳои таҳассуси умрбод дода мешаванд. Аз рутбаи таҳассуси маҳрум намудан бо ҳукми суд барои содир кардани ҷинояти вазнин ва махсусан вазнин сурат гирифта метавонад.

Тартиби додани рутбаҳои таҳассуси, нигоҳ доштани онҳо ё баробар намудани онҳо хангоми гузаштан ба дигар мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ тавассути Низомномае, ки аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад, муайян мегардад.

Барои баъзе намудҳои хизмати давлатӣ мувофиқи қонунҳо ва санадҳои маъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дигар намудҳои рутбаҳои таҳассусӣ, унвонҳои ҳарбӣ, рутбаҳои дипломатӣ ва дигар унвонҳои махсус, инчунин либоси низомӣ ва аломатҳои тафриқа қорӣ карда шуданаш мумкин аст.

Моддаи 15. Делои шахсии хизматчиёни давлатӣ. Феҳристи хизматчиёни давлатӣ

Адои хизмати давлатӣ дар делои шахсии хизматчиёни давлатӣ кайд карда мешавад. Делои шахсии хизматчиёни давлатӣ аз тарафи ҳадамоти кадрӣ мақомоти дахлдори давлатӣ бурда мешавад ва хангоми ба ҷои нави хизмати давлатӣ гузаронидани хизматчиёни давлатӣ ба ҳамон ҷои хизмати давлатӣ фиристода мешавад. Барои як хизматчиёни давлатӣ якҷанд делои шахсӣ тартиб додан мумкин нест.

Маълумот дар бораи хизматчиёни давлатӣ, аз ҷумла дар бораи хизматчиёне, ки ба захираи пешбарӣ ба мансабҳои болоии давлатии хизмати давлатӣ дохил карда шудаанд, ба Феҳристи хизматчиёни давлатӣ дарҷ карда мешавад.

Тартиби бурдани делои шахсӣ ва Феҳристи хизматчиёни давлатӣ мувофиқи қонунҳо ва санадҳои маъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. Чамъоварӣ ва ба делои шахсӣ ва Феҳристи хизматчиёни давлатӣ дарҷ намудани маълумот дар бораи мансубияти сиёсӣ, динӣ ва ҳаёти шахсии хизматчиёни давлатӣ манъ аст.

Моддаи 16. Асос барои қатъ шудани хизмати давлатӣ

Хизмати давлатӣ дар мавриди аз қор сабуқдуш гардидани хизматчиёни давлатӣ, аз ҷумла бинобар ба истеъфо ва нафақа баромадан қатъ меёбад.

Ғайр аз асосҳои пешбиникардаи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кор сабуқдуш гардидани хизматчи давлатӣ бо ташаббуси роҳбари мақоми давлатӣ дар мавридҳои зерин сурат гирифта метавонад:

- 1) расидан ба синну соли низои дар хизмати давлатӣ будан;
- 2) қатъ шудани шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 3) гузаштани мӯҳлати ваколат дар мансаби давлатии хизмати давлатӣ ва мӯҳлати шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ;
- 4) риоя накардани ўҳдадориву маҳдудиятҳои, ки дар ҳамин қонун пешбинӣ шудаанд;
- 5) фош кардани маълумоти дорой сирри давлатӣ, хизмати ва сирри дигаре, ки бо қонун ҳифз карда мешавад;
- 6) ба миён омадани ҳолатҳои дигаре, ки дар ин қонун пешбинӣ шудаанд.

Аз кор сабуқдуш намудани хизматчи давлатӣ аз тарафи мақоми дахлдори давлатӣ (шахси мансабдор), ки ҳуқуқи ба мансаби давлатӣ таъин (интиҳоб) кардан дорад, сурат мегирад.

Дар сурати ғайриқонунӣ аз кор сабуқдуш гардидан хизматчи давлатӣ метавонад ҳуқуқашро ба воситаи суд ғимоя намояд.

Моддаи 17. Синни низои дар хизмати давлатӣ будан

Синни низои дар хизмати давлатӣ будан барои занон 58 сол ва барои мардон 63 сол аст. Дар сурати зарурат роҳбари мақоми давлатӣ метавонад бо ризояти роҳбари Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳлати дар хизмати давлатӣ буданро дароз кунад, вале на зиёда аз панҷ сол.

Баъди расидан ба синну соли мазкур хизматчи давлатӣ метавонад дар мақомоти давлатӣ дар асоси шартномаи меҳнати мӯҳлатнок корро давом диҳад.

Моддаи 18. Истеъфои хизматчи давлатӣ

Истеъфо - қатъ ёфтани адои вазифаи хизматчиёни давлатӣ мувофиқи аризаи хаттии онҳо мебошад, ки мансаби давлатии хизмати давлатии дараҷаҳои олии ва якумро ишғол менамоянд.

Барои истеъфо инҳо асос мебошанд:

маҷбур кардани хизматчи давлатӣ ба иҷрои қарорҳои мақоми давлатӣ ё шахси мансабдори болоӣ, ки ҳилофи қонунҳо буда, ба давлат, шахсони ҳуқуқи ва воқеӣ зарари моддӣ ё маънавий расонида метавонад;

монети сиёсӣ барои минбаъд ишғол намудани хизмати давлатӣ;

аҳволи саломати, ки ба иҷрои вазифаҳои хизмати монет мешавад ва бо ҳулосаи тибби тасдиқ карда шудааст.

Истеъфои хизматчи давлатиро мақоми давлатӣ ё шахси мансабдоре, ки ўро ба ин вазифа таъин кардааст, қабул мекунад ё онро бо далел рад менамояд. Қарор дар бораи қабул ё рад кардани истеъфо дар мӯҳлати ду ҳафта аз рӯзи дода шудани аризаи хаттӣ бароварда мешавад. Дар сурати рад кардани истеъфои хизматчи давлатӣ ў бояд иҷрои вазифашро давом диҳад ва ҳуқуқ дорад ба тартиби пешбиниамудаи Кодекси меҳнат аз кор озод карда шавад.

Моддаи 19. Захираи кадрҳои хизмати давлатӣ

Дар мақомоти давлатӣ барои саривақт ишғол намудани мансабҳои холигаштаи хизматчиёни давлатии хизмати давлатӣ, ҳамчунин барои таъмини пешрафти хизмати хизматчиёни давлатӣ захираи кадрҳо таъсис дода мешавад.

Захираи кадрҳо аз инҳо ташкил меёбад:

аз хизматчиёни давлатӣ, ки ихтисоси худро такмил додаанд ё давраи таҷрибаомӯзиро гузаштаанд, рутбаи дахлдори ихтисоси доранд ва аз рӯи натиҷаи санҷиш ба мансаби болотар тавсия шудаанд;

аз мутахассисони мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидораи давлатӣ ва худидораи шаҳраку деҳа, соҳаҳои истеҳсолӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ва илмӣ, инчунин хатмкунандагони муассисаҳои таълимии ихтисосҳои дахлдор.

Тартиби ташкили захираи кадрҳо ва ба роҳ мондани кори онҳо тавассути Низомномаи захираи кадрҳои хизмати давлатӣ, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд, муайян мешавад.

БОБИ 3. СТАТУСИ ҲУҚУҚИИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ

Моддаи 20. Ўҳдадорихи хизматчи давлатӣ

Хизматчи давлатӣ ўҳдадор аст:

1) сохти конституциониро дастгирӣ намояд, талаботи Конституцияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, инчунин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ байналхалқиро, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намудааст, риоя кунад ва иҷрои онҳоро таъмин созад;

2) ўҳдадорихи мансабиашро дар доираи салоҳияти барояш муқаррарнамудаи қонун ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон софдилона иҷро намояд;

3) фармон ва амрҳои роҳбаронро, ки дар доираи салоҳияташон бароварда шудаанд, агар ҳилофи қонун набошанд, иҷро кунад;

4) риоя ва ғимояи ҳуқуқи манфиатҳои қонунии шаҳрвандонро таъмин намояд;

5) бо шаҳрвандон, роҳбарону кормандон бо эҳтиром муносибат кунад, одоби муоширатро риоя намояд;

6) ба амалу кирдоре роҳ надихад, ки ба манфиати хизмати давлатӣ зиён расонда ё обрӯю мартабаи хизматчи давлатиро паст карда метавонанд;

7) қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатӣ, дастуралалҳои хизматӣ, тартиби кор бо ахбороти хизматиرو, ки дар мақоми давлатӣ муқаррар гардидаанд, риоя намояд;

8) дар доираи салоҳиятҳои мансабиаш муроҷиати шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, дархостҳои вакилони халқро ба мақомоти давлатӣ ё ба шахсони мансабдор саривақт ва ҳолисона баррасӣ намояд ва онҳоро бо тартиби муқаррарнамудаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал кунад;

9) сирри давлатӣ, хизмати ва сирри дигари бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзшавандаро, аз ҷумла баъди қатъи хизмат дар мақоми давлатӣ низ нигоҳ дорад. Шаҳрванд ҳангоми расман дохил шудан ба хизмати давлатӣ, вобаста ба навъи ғайрифаолият, ки ба иҷозати маълумоти дорой сирри давлатӣ зарурат дорад, аз расмияти тартибдиҳии иҷозат мегузарад;

10) маълумоти дар рафти иҷрои вазифаҳои хизмати ба даст овардашро, ки ба ҳаёти шахсӣ, шаъну эътибори шаҳрвандон дахл дорад, ошкор насозад ва аз онҳо пешниҳод намудани чунин маълумотро ба ғайр аз мавридҳои муқарраркардаи қонун, талаб накунад;

11) дараҷаи ихтисосашро, ки барои иҷрои самарабахши вазифаҳои хизмати кофианд, нигоҳ дорад.

Ҳуқуқи ӯҳдадорӣҳои мушаххаси хизматчиёни давлатӣ дар асоси тавсифномаҳои намунавии ихтисоси муайян карда мешаванд ва дар низоминомаю дастуралалҳои мансаби, ки аз тарафи роҳбарони мақомоти дахлдори давлатӣ дар доираи қонун ва салоҳиятҳои онҳо тасдиқ мегарданд, инъикос меёбанд.

Моддаи 21. Ҳуқуқҳои хизматчи давлатӣ

Хизматчи давлатӣ ҳуқуқ дорад:

1) аз шахси мансабдоре, ки дорой ҳуқуқӣ ба кор қабул намудан ва аз кор сабуқдуш кардани хизматчи давлатӣ мебошад, ба таври хаттӣ ба расмият даровардани ӯҳдадорӣҳои хизматиаш ва муҳайё кардани шароити муносибро барои иҷрои онҳо талаб кунад;

2) бо назардошти ихтисос ва муносибат ба иҷрои вазифаҳои хизматӣ мансабаш баландтар ё музди кор ва иловапулӣ ба он зиёдтар карда шавад;

3) бо делойи шахсии худ ва ҳуҷҷатҳои дигар, пеш аз дарҷ кардани онҳо ба делойи шахсӣ, шинос шавад, ҳамчунин ба делойи шахсӣ ҳамроҳ, намудани баёноташро талаб кунад;

4) ба мақсади иҷрои вазифаҳои хизматӣ ба тартиби муқарраргардида аз корхонаю муассисаҳо ва ташкилотҳо, сарфи назар аз шакли моликият, боздид кунад;

5) аз мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, корхонаю муассисаҳо ва ташкилотҳо ахбороти барои иҷрои вазифаҳои хизматӣ зарурро бо тартиби муқарраргардида талаб карда гирад;

6) аз ҳисоби маблағи буҷети дахлдор таҷдиди таҳассус ва тақмили маълумот кунад;

7) бо назардошти собиқаи хизматӣ давлатӣ нафақа гирад;

8) дар асоси тақозояш барои радкунии маълумоте, ки шаъну эътиборашро бадном мекунад, тафтишоти хизматӣ гузаронида шавад;

9) ба иттифоқҳои касаба ва иттиҳодияҳои дигар барои ҳимояи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва касбияш, ба истиснои ҳолатҳои пешбиникардаи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, муттаҳид шавад;

10) ба ҳар мақомот оиди тақомули хизматӣ давлатӣ тақлифҳо пешниҳод намояд;

11) аз иҷрои супорише, ки он хилофи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, саркашӣ намояд;

12) ба тартиби муқаррарнамудаи қонун истеъфо ёбад ва бо хоҳиши худ аз кор равад;

13) меҳнату саломатиаш ҳифз карда, ба кори пурсамар барояш шароити беҳавфу хатар ва зарурии меҳнатӣ муҳайё карда шавад.

Хизматчи давлатӣ ҳуқуқ дорад ба мақомоти дахлдори давлатӣ ё суд барои ҳалли баҳсҳои вобаста бо хизматӣ давлатӣ, аз ҷумла аз рӯи масъалаҳои мазмуни тавсифномаҳои додашуда, қабул шудан ба хизматӣ давлатӣ гузаштани он, амалӣ гардидани ҳуқуқҳои хизматчи давлатӣ, гузаронидан ба вазифаи дигари давлатии хизматӣ давлатӣ ё сабуқдуш гардидан аз вазифа аз рӯи натиҷаҳои аттестатсия, масъулияти интизомии хизматчи давлатӣ, риоя накардани кафолатҳои ҳимояи ҳуқуқӣ ва иҷтимоии хизматчи давлатӣ, маҳрум кардан аз рутбаи таҳассусӣ, холи карда шудан аз хизматӣ давлатӣ муроҷиат намояд.

Моддаи 22. Маҳдудиятҳои вобаста ба хизматӣ давлатӣ

Хизматчи давлатӣ ҳуқуқ надорад:

1) бо дигар кори музднок дар асоси шароити ишғолкунии мансаби штати, ғайр аз кори педагоги, илмӣ ва ғайрифаолияти дигари эҷодӣ машғул шавад;

2) шахсан ё ба воситаи шахсони боэътимод бо соҳибкорӣ машғул шавад ва ҳамчунин аз рӯи масъалаҳои вобаста ба ғайрифаолияти мақоми давлатие, ки дар он ҷо хизмат мекунад ё бевосита тобеъ ё бевосита таҳти назорати он мақом ӯ қарор дорад, вакили шахсони сеюм бошад. Хизматчи давлатӣ ӯҳдадор аст мутобиқи қонун ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии

Чумхурии Тоҷикистон ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ қарордоштаи моликияти худро дар давраи дар хизматӣ давлатӣ буданаш таҳти қафолат ба идораи эътимоднок диҳад.

3) узви мақоми идораи ташкилоти тиҷоратӣ бошад;

4) воситаҳои таъминоти моддию техники, молиявӣ ва ахбороти, дигар захираҳои давлатӣ ва ахбороти хизматиро ба мақсадҳои ғайрихизматӣ истифода намояд;

5) барои хизмате, ки ба тартиби иҷрои вазифаҳои хизмати худ анҷом додааст, инъомҳо гирад. Дар сурати ҳамчун шахси расмӣ гирифтани инъоми қиматбаҳо чӣ дар дохили чумхуриӣ ва чӣ берун аз чумхуриӣ, хизматчи бояд онро ба тартиби муқарраршуда ба давлат супорад;

6) аз ҳисоби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба сафарҳои хизмати хориҷӣ равад, ба истиснои сафарҳои хизматие, ки мувофиқи шартномаҳои байналхалқии Чумхурии Тоҷикистон ё аҳду паймони байни мақомоти давлатии Чумхурии Тоҷикистон бо мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои кишварҳои хориҷӣ, инчунин ташкилотҳои байналхалқӣ сурат мегиранд;

7) дар бонкҳои хориҷӣ ҳисобҳо дошта бошад, ба истиснои ҳисобҳои, ки ба тартиби муқарраршуда бо иҷрои вазифаҳои давлатӣ дар мамлакатҳои дигар вобастаанд;

8) дар амалҳои, ки кори мақомоти давлатиро ҳалалдор месозанд, иштирок намояд;

9) супоришу дастури хизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъияти, ташкилотҳои динӣ субъектҳои хоҷагидориро, ки ба хизмати мақомоти давлатӣ дахл доранд, ба ҷо оварад вазифаи хизмати худро ба манфиати онҳо истифода кунад;

10) бар хилофи манфиати қор нисбати ягон қорхонаю муассиса, ташкилот, мақомот, иттиҳодияи шахравандон ё шахси ҷудогона бадгумон ё хайрхоҳ бошад, бюрократизм, идорабозӣ ва маҳалгароӣ зоҳир намояд;

11) барои дар матбуот, радио ва телевизион нашр шудани мақолаю баромадҳояш, ки дар ҷорабиниҳои расмӣ ба сифати хизматчи давлатӣ баён кардааст, ки таҳияи онҳо ба ўҳдадорихои вазифавиаш дохил мешавад, ҳаққи қалам гирад;

12) бе огоҳонидани Президенти Чумхурии Тоҷикистон мукофот, унвонҳои фахрӣ ва махсуси давлатҳои хориҷӣ, ташкилотҳои байналхалқиро қабул намояд.

Хизматчи давлатӣ, ки талаботи ҳамин моддаро вайрон мекунад, аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ дар бораи зарурати қазӣ вайронкорӣ огоҳ карда мешавад. Агар хизматчи давлатӣ баъди як моҳи огоҳӣ гирифтаниш ҳамон ғайриҷаъбонашро давом диҳад, бояд аз хизмат давлатӣ сабукдӯш карда шавад.

Моддаи 23. Маълумот дар бораи даромад ва вазъи амволи хизматчи давлатӣ

Хизматчи давлатӣ ҳангоми дохил шудан ба хизмати давлатӣ ва баъдан вазифадор аст, ки ҳар сол ба мақомоти дахлдори андоз ба тартиби муқаррарнамудаи қонун дар бораи даромадаш амволи арзишдори манқул ва ғайриманқул, пули дар бонк доштааш ва қоғазҳои қиматдор ўҳдадорихои молиявӣ, аз ҷумла дар хориҷа, декларатсия пешниҳод намояд. Дар декларатсия бояд маълумот оид ба амволи аъзои оила зикр шуда бошад.

Пешниҳод накардани декларатсия ё дар он зикр намудани маълумоти нодуруст барои ба хизмати давлатӣ қабул нашудан ё худ сабукдӯш гардидан аз вазифа асос шуда метавонад.

Мазмуни ин декларатсия набояд ошкор карда шавад, ба истиснои ҳолатҳои, ки қонун пешбинӣ намудааст.

Моддаи 24. Масъулияти хизматчи давлатӣ

Барои вазифаҳояшро иҷро накардан ё бояду шояд иҷро накардани хизматчи давлатӣ (гуноҳи вазифагӣ) мақом ё роҳбаре, ки ҳуқуқи ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ таъин кардани хизматчи давлатиро дорад, мувофиқи Кодекси меҳнати Чумхурии Тоҷикистон ба хизматчи давлатӣ ҷазои интизомӣ дода шуда метавонад. Ғайр аз ин нисбати ў мумкин аст ҷораҳои зерини таъсиррасонии интизомӣ истифода бурда шаванд:

Огоҳӣ дар бораи пурра ба мансаб мувофиқ набудани вай;

то як сол мавқуф гузоштани додани рутбаи навбатӣ.

Хизматчи давлатӣ, ки гуноҳи вазифагӣ содир намуда ва он сабаби ҳалок шудани одам ё ба шахси ҳуқуқи ё воқеӣ расидани зарари калони моддӣ ва ё маънавӣ шудааст, бо талаби мақоми ваколатдори давлатӣ аз иҷрои ўҳдадорихои вазифавӣ муваққатан дур карда шуда метавонад.

Қарор дар бораи аз иҷрои ўҳдадорихои вазифавӣ дур кардани хизматчи давлатӣ аз тарафи роҳбари мақоми дахлдори давлатӣ қабул карда мешавад.

Дур кардан аз иҷрои вазифаҳои хизмати набояд аз мўҳлати тафтишоти хизмати, ки он ду моҳро ташкил медиҳад, зиёд бошад. Тартиби гузаронидани тафтишоти хизмати бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Чумхурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Агар тафтишоти хизмати қонунӣ будани аз иҷрои ўҳдадорихои вазифавӣ дур карда шудани хизматчи давлатиро тасдиқ намояд, маводи тафтишот бояд ба мақомоти дахлдори салоҳиятнок супорида шаванд.

Агар дар натиҷаи тафтишоти хизмати қонунӣ будани аз иҷрои ўҳдадорихои вазифагӣ дур карда шудани хизматчи давлатӣ тасдиқ нагардад, он қарор бекор карда мешавад.

Тартиби татбиқи ҷазоҳои интизомӣ ва нисбати онҳо шикоят карданро қонунҳои Чумхурии Тоҷикистон муқаррар мекунанд.

Хизматчи давлатӣ бояд дар доираи салоҳиятҳояш амал намояд. Дар сурате, ки ба қонунӣ будани фармону амр ва дастурҳои барои иҷро гирифтааш шубҳа кунад вай бояд ғавран дар шакли хаттӣ ба роҳбари бевоситааш ва шахси мансабдори фармону амр ва дастурдода муроҷиат намояд ва дар сурати тасдиқ шудани чунин фармону амр ва дастур ба шахси мансабдори болои хабар диҳад. Агар шахси мансабдори болоӣ дурустии амру фармон ва дастури мазкурро хаттӣ тасдиқ намояд, хизматчи давлатӣ вазифадор аст онҳоро иҷро кунад, ба шарте, ки он бо иҷрои амале вобаста набошад, ки ба тартиби маъмури ва ҷиноӣ мавриди ҷазо аст.

Масъулият барои оқибатҳои иҷрои амру фармон ва дастури ғайриқонунӣ ба зиммаи шахси мансабдоре гузошта мешавад, ки онҳоро тасдиқ кардааст.

Хизматчи давлати барои амал ё беамалиаш, ки боиси поймол шудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон мегардад, ба ҷавобгарии пешбиникардаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон кашида мешавад.

Хизматчи давлатӣ метавонад бо ҳамаи материалҳои, ки вобаста ба ҷавобгарӣ кашида шудани ӯ мебошанд, шинос шавад.

Нисбати амал ва қарори мақоми давлати (шахси мансабдор) хизматчи давлатии ба ҷавобгарӣ кашидашуда ба мақоми болои давлати (шахси мансабдор) ё суд шикоят карда метавонад.

БОБИ 4. КАФОЛАТҲО ВА ҲАВАСМАНДКУНИИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ

Моддаи 25. Кафолатҳои хизматчин давлатӣ

Давлат ба хизматчи давлати инҳоро кафолат медиҳад:

- 1) шароити коре, ки иҷроӣ ӯҳдадориҳои мансабии ӯро таъмин менамояд;
- 2) пардохти музди меҳнат ва дигар пардохтҳо (таъминоти пули), ки қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардаанд;
- 3) рухсатии ҳарсолаи пулакӣ;
- 4) ёрии бепули тиббӣ ба хизматчи ва аҳли оилаи ӯ дар муассисаҳои давлатии ниғаҳдории тандурустӣ, аз ҷумла баъди ба нафақа баромадани ӯ;
- 5) такмили дониш ва баланд бардоштани дараҷаи таҳассус бо ҳифзи музди миёнаи меҳнат аз рӯи вазифаи ишғолкарда дар тамоми давраи таълим;
- 6) суғуртаи ҳатмии давлати барои ҳолатҳои беморӣ ё гум кардани қобилияти меҳнатӣ, ҳалокшавӣ ё расонидани зарар ба саломатӣ ва амволи ӯ вобаста ба иҷроӣ ӯҳдадориҳои мансабии вай;
- 7) нафақаи хизматчи давлати ва таъмини нафақаи аъзои оилаи хизматчи давлати дар ҳолати ғавти ӯ вобаста ба иҷроӣ ӯҳдадориҳои мансабии вай;
- 8) ҳимояи ҳуди ӯ ва аъзои оилаи ӯ аз зуроварӣ, таҳдид, дигар амалиёти ғайриқонунӣ бинобар иҷроӣ ӯҳдадориҳои вазифавӣ бо тартиби муқарраркардаи қонун.
- 9) суботи мақоми ишғолкарда ва имконияти камолоти хизматчи давлати, таъмини идомоти хизмати давлатӣ.

Ба хизматчи давлати тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон хароҷот ва дигар ҷубронпулиҳои вобаста ба сафарҳои хизмати, қабул ба хизмати давлати, гузарондан ба мансаби давлатии мақоми дигари давлати, фиристодан ба хизмати давлатии ҷои дигар, инчунин вобаста ба ҳамин хароҷоти нақлиёт ва хонапулӣ пардохта мешавад.

Хизматчи давлатиро ба кори доими бидуни хоҳиши вай гузарондан мумкин нест. Ба хизматчи давлати вобаста ба шароити адои хизмати давлати дар ҳолатҳо ва тартиби муқарраркардаи санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон нақлиёти хизмати ё ҷубронпулии хароҷоти нақлиёт дода мешавад.

Хароҷоти вобаста ба додани кафолатҳо, ки ҳамин модда пешбинӣ менамояд, аз ҳисоби маблағи буҷетҳои дахлдор сурат мегирад.

Музди меҳнат, нафақа ва дигар пардохтҳои хизматчи давлати ба тартиби муқарраркардаи қонун ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон индексатсия карда мешавад.

Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хизматчи давлати кафолатҳои дигарро низ пешбинӣ карда метавонанд.

Дар сурати вафоти хизматчи давлатии коркунанда ё тибқи моддаи 32 ҳамин қонун банафақа баромада ба аъзои оилаи ӯ дар ҳаҷми мутобиқан дувоздаҳ ва даҳ маоши вазифавии ҷои охири хизматаш дар мақоми давлати кӯмакпулии яқвақта дода мешавад.

Дар сурати сабуқдуш шудан аз вазифа бинобар содир намудани амали зиддиқонунӣ, аз ҷумла барои доимо иҷро накардани вазифаҳо ҳуқуқ ба кафолатҳо ва ҷубронпулиҳо, ки ҳамин модда пешбинӣ кардааст, нигоҳ дошта намешавад.

Иваз шудани роҳбарияти мақомоти ҳокимияти давлати барои бо ташаббуси роҳбарияти нав қатъ кардани иҷроӣ вазифаҳои хизматчиёни давлати, ба истиснои хизматчиёни ишғолкардаи мансабҳои категорияҳои олий ва якум, асос шуда наметавонад.

Моддаи 26. Кафолати хизматчи давлатӣ дар мавриди барҳам хурдан ё ихтисор шудани шумора ё штати кормаддони мақоми давлатӣ

Ҳангоми барҳам додани мақоми давлати ё ихтисор шудани штат ё шумораи кормандони он бинобар агар ба хизматчи давлати додани кор дар ҳаҷми мақоми давлати ғайримикон бошад, ба ӯ бо назардошти касб, дараҷаи таҳассус ва мансаби пештар ишғолкардааш дар дигар мақоми давлатӣ мансаби дигари давлатӣ пешниҳод карда шавад.

Дар сурати набудани имконияти таъмини кор барои хизматчи давлатӣ, ки ба мӯҳлати номаълум шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ бастааст, такмили дониш (ихтисоси дигар омӯхтан) бо ҳифзи таъминоти пули мувофиқи мансаби давлатии хизмати давлатӣ, ки то озод шуданаш ишғол мекард ва бефосилагии собиқаи меҳнатӣ бо минбаъд муҳайё намудани имконияти ишғол кардани мансаби дахлдори давлатии хизмати давлатӣ кафолат дода мешавад.

Ҳангоми аз кор сабукдуш гардидан бинобар барҳам хурдани мақоми давлатӣ, ихтисор шудани штат ё шумораи кормандон ба хизматчи давлатӣ:

аз рӯи мансаби пештар ишғолкардааш дар давоми се моҳ музди миёна (бидуни ҳисоби кӯмакпулии аз кор рафтани) дода мешавад;

ба тартиб ва шартҳои муайянкардаи қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмакпулӣ ба сабаби бекорӣ дода мешавад;

маоши вазифавие, ки аз ҷои пештараи қораш мегирифт, баъди гузарондан ба кори дигар ҳам бевосита дар дастгоҳи мақомоти зикрёфта, ҳам дар дигар ташкилотҳо, муассисаҳо, корхонаҳои давлатӣ, аз ҷумла ҳангоми таъин кардани ӯ ба мансабҳои дахлдори хизмати давлатӣ нигоҳ, дошта мешавад, агар маоши вазифавии ҷои нав назар ба ҷои кори пештарааш кам бошад;

дар сурати ба ҷои дигар ба кор гузарондан ба ӯ дар ҳаҷми маоши вазифавии ҷои пештарааш кӯмакпулии яқвақта дода мешавад. Кӯмакпулии яқвақта ба ҳар аъзои оила, ки бо вай ҳамроҳ, мебошанд, дар ҳаҷми чоряки кӯмакпулие, ки корманд мегирад, пардохта мешавад. Дигар ҷабронпулҳои вобаста ба ҷои нави кор рафтани ҳуди корманд ва аъзои оилаи ӯ мувофиқи тартиби умумӣ пардохта мешавад;

ҳуқуқи хизматрасонии тиббӣ дар ҳаҷми муассисаҳои таъбибат, ки ба ӯ то ба мансаби нав ба кор гузаронидашуданаш расонида мешуд, нигоҳ дошта мешавад;

ҳуқуқи пеш аз мӯҳлат ба нафақа баромадан аз рӯи синну сол дода мешавад, вале на пештар аз ду сол то мӯҳлати тавассути қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраркардаи баромадан ба нафақа дар сурати мавҷуд будани собиқаи умумии меҳнатӣ барои мардҳо 25 сол, барои занҳо - 20 сол ва ба шарте, ки собиқаи қораш ҳамчун хизматчи давлатӣ аз 10 сол кам набошад.

Дар сурати набудани имконияти додани кор ба хизматчи давлатӣ мувофиқи касбу ихтисосаш хизматчи давлатӣ дар Феҳристи хизматчиёни давлатӣ (бо зикри дар "захира") бо ва нигоҳ доштани бефосилагии собиқаи хизмати давлатӣ дар давоми як сол боқи мемонад.

Моддаи 27. Музди меҳнати хизматчи давлатӣ

Музди меҳнати хизматчи давлатӣ бояд барои мустақилона иҷро кардани ўҳдадориҳои мансабии ӯ шароити кофӣ моддиро фароҳам созад, барои бо кадрҳои салоҳиятноку таҷрибанок таъмин намудани мақомоти давлатӣ мусоидат намояд, омилҳои меҳнатӣ поквичдонона ва ташаббусқоронаи онҳо бошад.

Музди меҳнатӣ хизматчи давлатӣ аз маоши мансабӣ, иловапулҳои ба маоши мансабӣ барои рутбаи таҳассусӣ ва собиқаи хизмат иборат мебошад.

Иловапулӣ ба маоши мансабӣ барои рутбаи таҳассусӣ ҳар моҳ дар ҳаҷми зерин пардохта мешавад (ба ҳисоби фоизи маоши мансабӣ):

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Мушовири ҳақиқи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон | 25 | |
| Мушовири давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон | | 23 |
| Мушовири давлатии дараҷаи 1 | 22 | |
| Мушовири давлатии дараҷаи 2 | 21 | |
| Мушовири давлатии дараҷаи 3 | 20 | |
| Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1 | 18 | |
| Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 2 | 17 | |
| Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 3 | 15 | |
| Референти хизмати давлатии дараҷаи 1 | 14 | |
| Референти хизмати давлатии дараҷаи 2 | 12 | |
| Референти хизмати давлатии дараҷаи 3 | 10 | |

Ба хизматчи давлатӣ, ки дигар намудҳои рутбаҳои таҳассусӣ ва унвонҳои махсус (рутбаи дараҷавӣ, дараҷаи таҳассусӣ, унвони ҳарбӣ, рутбаи дипломатӣ) дорад, мувофиқи интиҳоби ӯ танҳо як иловапулӣ дода мешавад.

Иловапулӣ ба маоши мансабӣ барои собиқаи хизмат бо назардошти иловапулӣ барои рутбаи таҳассусӣ ҳар моҳ дар ҳаҷми зерин пардохта мешавад (ба ҳисоби фоизи маоши мансабӣ):

| | |
|--------------------------|----|
| аз 1 то 3 сол | 5 |
| аз 3 то 5 сол | 10 |
| аз 5 то 10 сол | 15 |
| аз 10 то 20 сол | 20 |
| аз 20 сол ва зиёда аз он | 25 |

Иловапулӣ барои иҷрои корҳои махсусан муҳим ва комёбиҳои калони меҳнатӣ ба хизматчиҳои давлатӣ бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Шартҳои тартиби пардохти музди меҳнати хизматчиёни давлатӣ аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Моддаи 28. Ҳисоб кардани собиқаи хизмати давлатӣ

Ба собиқаи хизмати давлатии хизматчиҳои давлатӣ, ки барои гирифтани иловапулӣ барои собиқаи хизмат, рухсатии иловагии пулакӣ, таъини нафақа ва дигар пардохтҳои ҳуқуқ меҳнатӣ вақти кор дар мақомоти давлатӣ (аз ҷумла дар мансабҳои интихоби) ва дар мансабҳои мақомоти худидораи шахрак ва деҳа дохил мегардад. Ба ин собиқаи кор дигар давраҳои фаъолияти меҳнатӣ тибқи Низомномае, ки Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад, ҳамроҳ карда мешавад.

Моддаи 29. Мукофотони барои меҳнатӣ поквичдонона

Хизматчиёни давлатӣ барои бомуваффақият ва аз рӯи вичдон иҷро намудани ўҳдадорихои мансабӣ, хизмати бардавому бенуксонии давлатӣ, иҷрои супоришҳои махсусан муҳиму мураккаб мукофотонида мешаванд. Намудҳои мукофотонӣ ва тартиби татбиқи онҳо бо қонунҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мегарданд.

Моддаи 30. Рухсатии хизматчиҳои давлатӣ

Ба хизматчиҳои давлатӣ рухсатии ҳарсолаи пулакии давомнокиаш на камтар аз 24 рӯзи тақвими муқаррар карда мешавад.

Дар сурати зиёда аз 5,10 ва 15 сол будани собиқаи кор дар хизмати давлатӣ мӯҳлати рухсатии пулакӣ мувофиқан 3,6 ва 10 рӯзи тақвими изофа мешавад, агар дар қонунҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолатҳои дигар муайян нашуда бошад.

Рухсатии ҳарсолаи пулакӣ ва рухсатии иловагии пулакӣ ҳам карда мешавад ва бо хоҳиши хизматчиҳои давлатӣ мумкин аст, ки қисм-қисм дода шавад. Зимнан давомнокии ҳар як қисми рухсатӣ набояд аз 12 рӯзи тақвими кам бошад.

Хизматчиҳои давлатӣ ҳар сол барои гирифтани рухсатии бепул ба мӯҳлати на бештар аз 60 рӯзи тақвими ҳуқуқ дорад.

Моддаи 31. Таъминоти иҷтимоии маиши хизматчиёни давлатӣ

Хизматчиёни давлатӣ ба тартиби муқарраршуда аз фонди давлатӣ бо манзил таъмин карда мешаванд, онҳо барои ба навбати аввал гузарондани телефони квартира ҳуқуқ доранд.

Ба хизматчиёни давлатие, ки барои беҳтар кардани шароити манзил эҳтиёҷ доранд, тибқи қонунҳои ҷорӣ барои сохтани манзили шахсӣ ва кооперативи қитъаи замин дода мешавад ё барои харидан ё сохтани манзил ба мӯҳлати то 20 сол қарз дода мешавад. Шартҳои додани қарзро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

Ба хизматчиёни давлатии категорияҳои олии ва якум барилова 20 мураббаъметр манзил барои ҳуҷраи кори дода мешавад.

Ба хизматчиҳои давлатӣ, ки на камтар аз 10 сол дар хизмати давлатӣ кор кардааст, хона истиқомати ишғолкардааш дар бинои фонди манзили давлатӣ ҳамчун моликият бепул дода мешавад.

Моддаи 32. Таъмини нафақа ва кӯмакпулӣ ба хизматчиёни давлатӣ

Таъмини нафақаи хизматчиёни давлатӣ мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини нафақаи шахрвандони ҶТ» амалӣ гардониданида мешавад.

Ба хизматчиҳои давлатӣ ҳангоми ба нафақа баромадан дар сурати мавҷуд будани на камтар аз 10 соли собиқаи хизмати давлатӣ дар ҳаҷми маоши даҳмоҳаи вазифавӣ кӯмакпулии яқвақта дода мешавад.

Ба хизматчиҳои давлатие, ки маъюби гурӯҳи якум ё дуюм шудааст ва барои таъин кардани нафақаи хизматчиҳои давлати собиқаи кори зарурӣ дорад, нафақаи маъюбӣ тибқи ҳамин модда таъин карда мешавад.

Ба хизматчиҳои давлатие, ки ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизмати дар натиҷаи латхурии меҳнатӣ ё бемории касбӣ маъюб шудааст, нафақаи маъюбӣ сарфи назар аз собиқаи умумии меҳнатӣ таъин карда мешавад.

Ба хизматчиҳои давлатие, ки дар як вақт ба нафақаҳои гуногуни давлатӣ ҳуқуқ дорад, бо интихоби ӯ як нафақа таъин (аз нав таъин) карда мешавад.

Дар ҳолати фавти хизматчи давлатӣ таъминоти нафақаи аъзои оилаи ӯ тибқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба нафақа сурат мегирад.

БОБИ V. ҚОИДАҲОИ ИНҲОЙ

Моддаи 33. Стандартҳои хизмати давлатӣ

Стандартҳои хизмати давлатӣ тартиби аз тарафи хизматчиёни давлатӣ иҷро намудани ваколатҳои мансабӣ, бароҳмони коргузорӣ, таъминоти ахбороти мақомоти давлатӣ ва хизматчиёни давлатӣ ва иҷрои расмиёти дигарро, ки бо хизмати давлатӣ вобастаанд, муайян мекунанд.

Тартиби таҳия ва тасдиқи стандартҳои хизмати давлатиро қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунанд.

Моддаи 34. Ҷавобгари барои вайрон кардани қонунгузори хизмати давлатӣ

Шахсоне, ки дар вайрон кардани қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ гунаҳкоранд, тибқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

ш.Душанбе 13 ноябри соли 1998

№677.

Э. РАҲМОНОВ

ҚАРОРИ МАҶЛИСИ ОЛИИ

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оиди тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ»

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1998, №22, мод. 298)

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз рӯзи нашри расмиаш мавриди амал қарор дода шавад.

2. То ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» мутобик гардонидани қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда дар ҳама қисмҳои, ки ҳилофи ин Қонун нестанд, мавриди татбиқ қарор негиранд.

3. Муқаррар карда шавад, ки мувофиқи моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз рӯи озмон ишғол намудани вазифаҳои давлатии холии хизмати давлатӣ аз 1 июли соли 1999 оғоз меёбад.

4. Талаботи моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» дар бобати бастанӣ шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ нисбати шахсоне, ки дар лаҳзаҳои қувваи эътибор пайдо намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» дар хизмати давлатӣ мебошанд, татбиқ намегардад.

5. Муқаррар карда шавад, ки ба стажи хизмати давлатӣ вақти кор дар мақомоти ҳизбӣ, касабавӣ ва комсомолӣ, аз ҷумла дар вазифаҳои интихобӣ то 9 сентябри соли 1991 дохил карда мешавад, ба истиснои шахсоне, ки хизмати техникиро ба ҷо оварда, кори ин мақомотро таъмин мекарданд.

6. Амали банди 4 қисми якум, қисми шашум ва ҳаштуми моддаи 25, қисми сеюми моддаи 31 ва моддаи 32 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» нисбати шахсоне, ки дар вақти мавриди амал қарор гирифтани ин Қонун ба нафақа баромадаанд, инчунин нафақахуроне, ки дар хизмати давлатӣ мебошанд, татбиқ карда шавад.

7. Дар муҳлати ду моҳ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раёсати хизмати давлатӣ таъсис дода шавад.

8. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

дар муҳлати се моҳ:

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» мутобик гардонидани қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тақлифҳои пешниҳод намояд;

қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» мутобик, гардонад;

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Низомнома дар бораи ҳисоб кардани стажи хизмати давлатӣ барои тасдиқ пешниҳод намояд;

дар муҳлати шаш моҳ:

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиби истифодабарӣ ва шикоят дар бораи ҷазои интизомие, ки ба хизматчиёни давлатӣ дода мешавад, тақлиф пешниҳод кунад;

санадҳои меъёрии ҳуқуқиро тибқи ваколатҳое, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» муайян кардааст, таҳия ва тасдиқ, кунанд.

Аз нав дида баромадан ва бекор кардани санадҳои меъёрии ҳуқуқҳоро, ки хилофи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» мебошанд, аз тарафи вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намояд.

**Раиси Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе 13 ноябри соли 1998
№678**

С. РАҶАБОВ